COLLABORATION WITH THE CIVIL SOCIETY FOR PROVISION OF PEOPLE-CENTERED TB CARE IN TAJIKISTAN'S COMMUNITIES

Azamova Shakhnoza - Deputy Director of the Regional Centre for Social and Economic Development, Republic of Tajikistan

Subtask §4: Provide comprehensive care to patients with all TB forms through patient-centered models

- Ensure, as part of social contracting, that contracts are signed with the community-based organizations to provide social, psychological, adherence and other types of support to TB patients.
- Provide financial support encouraging patients to adhere to treatment.
- Ensure food support with special attention to MDR-TB patients during the course of treatment.
- Engage social workers in TB facilities to identify patients' needs and provide guardianship for support.
- Develop standard services for community organizations through social contracting.
- Use digital technologies (mainly cell phones) to increase adherence to TB treatment.
- Ensure procurement of electronic devices to increase adherence to treatment.

Social support for people affected by TB

• Social support in TB programs is the provision of treatment adherence support through the systematic follow-up of people affected by TB. It is aimed at supporting completion of the full course of TB treatment

• Social support is the process of supporting an individual affected by TB in the process of TB treatment using the easiest and most effective way possible and utilizing all available resources.

Types of social support provided by the NTP partners

- Psycho-social counseling: creating a supportive psychosocial environment that promotes enrollment and retention of people with DR-TB.
- Social follow-up of TB-affected people to improve treatment adherence.
- Advocacy by facilitating social support with food packages for DR-TB patients as well as legal support with pensions and other documents offered to TB affected people.

TYPES OF ASSISTANCE PROVIDED IN THE FRAMEWORK OF SOCIAL SUPPORT (2021-2022)



Psycho-social TB counseling for close contacts of TB patients

Social follow-up of TB symptomatic persons in the health care facilities

NB patient

Social support– food packages for DR-TB patients

Advocacy support: legal aid, social assistance

Social support of TB patients offered by the government and international NTP partners

Social support from the local authorities and development partners

Support from the local authorities

- During the course of treatment, 50 TB patients monthly receive 100 somoni each from the Mosques (29 men, 21 women) in the framework of a contract with Stop TB Partnership, Tajikistan, in 6 pilot cities and districts of Khatlon region.
- Food packages were provided to TB patients for the total of 9,290 somoni.
- Financial support was provided to TB patients in the amount of 8,730 somoni.
- Two single women with children were taken under the guardianship of the local entrepreneurs, who monthly helped them pay out their bank loan.
- 25,000 somoni collected during a charity concert were donated to the district TB Center for social support of TB patients.

Stop TB project

- 300 smartphones with SIM cards and monthly fee coverage were provided for TB patients, 15 laptops with 15 routers and monthly internet payments covered were provided for TB specialists.
- 300 containers for TB drugs and 300 transparent glasses for video-supported DOT to ensure treatment compliance were also procured and provided in the framework of the project.

Social support under the GF grant for 2021-2023

- The GF grant for 2021-2023 provides for monthly social support of DR-TB patients in the amount of 400 somoni per person during the entire course of treatment.
- To date, a total of 842 patients received 1,049,400 somoni in 56 cities and districts of the country.
- The NTP plans to implement this model throughout the country and make it a common approach.
- The MSF project provides food and hygiene packages to all patients and 2 members of the patient's family in 3 pilot districts of the country.
- USAID/Ethics project provides food vouchers to DR-TB patients in 18 pilot cities and districts.

Technical support from the TB program partners

"МОДЕЛИ ДАР АСОСИ НАТИЧА БА ПАРАСТОРЙ ГИРИФТАНИ ШАХСОНИ БЕМОРИ СИЛ АЗ ЧОНИБИ ИТТИХОДИЯХОИ ДИНЙ"













Obtaining support from the management of the Executive Body of the State Authority in the pilot sites











Political commitment to strengthen cooperation in TB activities between the public sector and CSOs



УХДАДОРИХОИ ХУКУМАТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОХАИ ТАНДУРУСТЙ ДАР ИЧРОИЯИ БАРНОМАИ ВНМО:

1.1. "Бариоман миллй онд ба муковимат ба эпидемияи вируси норасони масунияти одам ва бемории пайдошудан норасони масуният дар Чумхурии Точикистон барои солхон 2021-2025"

Замиман I, банди I II. Маблагтузорни фаз-опияти ташимлогком чамънятие, ки дар самти выруен порассии масунияти подам фаз-опият нецьмона, бандурайт аз масоби дастирино допорхом байнальмиллалй татбик метарлад. Хаммаблагтузорни ташиклогком чамыятй аз допорхом байнальмиллалй татбик метарлад. Хаммаблагтузорни ташиклогком чамыяти допорхом за мусьчети давагий баром расопильным измаждагосомко, опора байни гурўхком калидин ахолё пешбиний кардан музофики маккая мебоцам.

Дар назар аст, ки дар солхон 2021-2025 механизми қарордодхон ичтимони ташкилотхон чамынтій ба туррагіі тахия шуда, хаммаблаггузорин ташкилотхон чамынтій аз хисоби маблигум бучеті даклатім мархила дося мархила дося хохдо гардой.

 "Накшаи амалигардонин Барномаи миллй онд ба муковимат ба эпидемняи вируен носонии масунияти одам за бемории пайдошудан норасони масуният дар Чумчурни Точикистов барон содхон 2021-2025"

Замимаи №2, банди 15. Хаммаблагтузории давлатии 10 ташкилоти чамъиятй, ки жизматрасонихо онд ба сирояти вируси норасоии масунияти одамро барои нашъамандони

II. УХДАДОРИХОИ ХУКУМАТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОХАИ ТАНДУРУСТИ ДАР ИЧРОИЯИ БАРНОМАИ ЗИДДИСИЛИ:

2.1. "Барноман миллии химоян ахолй аз бемории сил дар Чумхурии Точикистон барон солхон 2021-2025"

Замиман 1, Тахлили вазъият. § 2. Хизматрасонихо онд ба бемории сил банди 17.

— "... Ташкилотҳои чамъиятй ва созмонҳои чомеаи шаҳрвандии маҳаллй дар дарёфти ҳолатҳои нави бемории сил накши калон дошта метавонанд".

Замиман 1, Дастовардхо ва мушкилотхон ассоси. § 1. Дастовардхо ва пешравихо дар сохан зиддисили, банди 25, сархати 17.

— "ташкилотхон чамънятй ба барнома фаъолона чалб карда шуданд, хусусан накши одар дасттирии беморон дар шаронги амбулаторй лисд аст. Айни замон, 16 ташкилоти чамыляти маждаля дар замансоми чорабником зиддисилий тачриба доранц. Васе чалбо онхо махдуд аст ва онхо дар сатхи тачрибавя дар якчанд нохизхо ё чамоатхо фаъолият мекунаца. Аз ин ру, барои вассывамони фаъолияти ташклотхои чамылятй ва таквият додани накции омеан шахрамандий дар мубориза бар зидди сит алабот зайе да ст."

Замиман 1, Табобати босифат. § 4. Таъмини ёрин хаматарафа ба гирифторони бемории сил тавассути усулхон ба онхо нигаронидашуда, банди 73.

 "Пурэўр намудани сахми ташкилотком чамьнитй на чомсам шахрванцій дар амашисозии Барнома метавонад, ки дар расопидани ёрй баром давасманцині бемороп ба табобат дар сатхи онлавй ё махашлй бо истифода аз муносибатхом инфиродій, бо дарбартирии акзом онлам бемороп, факъополи чомса пакции мухим бозац."

Замимаи 1, Табобати босифат. § 4. Таъмини ёрии хаматарафа ба гирифторони бемории сил тавассути усулхои ба онхо пигаронидашуда, банди 75.

 "Ташкилотхои чамынтй ва шарикопи ихтиёрй боюд барои баланд бардопітани сятки макыумотнокй ва сафарбаркунни кумак берун аз сохан тапдурустй (ба монащия таклим, дасттирии четимой ва гайра) чалой карда шваваца;"

Замиман 1, Табобати босифат. § 4. Таъмини ёрин хаматарафа ба гирифторони беморин сил тавассути усулхон ба онхо нигаронидашуда, банди 80.

2.2. "Накшан мыллй мониториг ва аразёбии Бариоман миллини химожи ахолй аз бемории сил дар Чумчурии Точикистон барон солхон 2021-2025"

Кисми 5, банди 31. Фарохам овардани шароити мусоид барои татбики Бариоман миллии хифги ахолії яз боморин сих:

"Шумораи тапикилотдои чамьиятие, ки аз дисоби бюджети давлатя партномахои ичтимой метираци" (соли 2021- 5, соли 2022 – 10, соли 2023 - 15, соли 2024-20, соли 2025-20).

III. КОРХОИ БА АНЧОМ РАСОНИДА:

- 2.1. Тапшабуси ВТХИЛ ЧТ онди таъсиси гурўхи кории байшисскторй онди аманитарденидани фармоніши ицтимони давалаті бо ханзагірасником пепшурии бемории ВНМО ва мухолима бо парикопі махалий ва байшанмідалі онди васе памудані имкопистком фармоніши давлатии ичтимой (фармоніши ВТХИЛ замимам 1) ва Накліви норобнику замимам 1
- 2.2. Мактуби дастгирии Муассисаи давлатии "Маркази чумхуриявии ненцирй ва мубориза бар зидли ВНМО" (замимаи 3).
- 2.4. Фармоніни Вазорати таінгрурсті ва хифзи ичтимони ахолин Чумхурин Точикистоп аз 19 декабри соли 2022 №902 Дар боран татбики фармонній ичтимони давлатії дар самти кизматрасопни ичтимони барон соли 2023 (замиман 6).
- 2.5. Чаласаи кори оид ба «Амалисозии фармонни ичтимони давлати дар самти хизматрасонихон ичтимой ва кумак барои беморони сил ва авзои оилаи онхо (замимаи 7 фармонни ВТУИА ЧТ ва замимаи 8 протоколи чаласа).



дар боран вазънят ва тадбирхон ичрон ўхдадорихон кишвар онд ба знёд намудани маблагтузорни давлатн барон барномахон ВНМО ва сил, ки аз чониби ташкилотхон чамынятин махалій амалій мешавацд

I. ЎХДАДОРИХОИ ХУКУМАТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОХАИ ТАНДУРУСТЙ ДАР ИЧРОИЯИ БАРНОМАИ ВНМО:

1.1. "Барномаи миллії онд ба муковимат ба эпидемияи вируси норасони масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасони масуният дар Чумхурни Точикистон барои солхои 2021-2025"

замиман I, банди III. Маблагтузории фазолияти ташкилоткон чамыятие, ки дар самти вируен норасони масунияти олам фазолият менаможил, бапуравті аз зклеоби дастирии донорхон байнильмиллалії татбик метарлад. Хаммаблагтузорин ташкилоткон чамывитй за бучети давлатії барон расонидани хизматрасонихо дону ба пештирии сироти вируен норасоми масунияти одам дар байни туруждон калидин ахолії пешбинії кардан мувофики

Дар пазар аст, ки дар солхои 2021-2025 механизми қарордодхои ичтимони ташкилотхои чамынтій ба пуррагій тахня шуда, хаммаблаггузорни ташкилотхои чамынятій аз хисоби маблагхой бучети даклатій мархила бол мархила огол хохад гадой.

1.2. "Накшаи амалигардонии Барномаи миллії оид ба муковимат ба эпидемияи вируси порасони масунияти одам ва бемории пайдошудаи порасони масуният дар Чумчурии Точикисти балон солхон (2021-2025")

Замимаи №2, банди 15. Хаммаблаггузории давлатии 10 ташкилоти чамъиятй, ки хизматрасонихо оид ба сирояти вируси норасони масунияти одамро барои нашъамандони тазрики мерасонанд.

II. ЎХДАДОРИХОИ ХУКУМАТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОХАИ ТАНДУРУСТЙ ДАР ИЧРОИЯИ БАРНОМАИ ЗИДДИСИЛИ:

 "Барноман миллин химоян ахолй аз бемории сил дар Чумхурии Точикистон барон солхон 2021-2025"

Замиман 1, Тахлили вазъият. § 2. Хизматрасонихо онд ба бемории сил банди 17.

— "..... Ташкилотҳои чамъиятй ва созмонҳои чомеаи шаҳрвандии маҳаллӣ дар дарёфти ҳолатҳои нави бемории сил наҳши ҳалон дошта метавонанд".

Замиман 1, Дастовардхо ва мушкилотхон ассоси. § 1. Дастовардхо ва пешравихо дар сохан зиддисили, банди 25, сархати 17.

— "ташкилотхои чамънятй ба барнома фаъолона чалб карда шуданд, хусусан накши онхо дар дастгирни беморон дар шароити амбулагорй знёд аст. Айни замон, 16 ташкилоти чамънятим махаллй дар амагисозин чорабнинком зидисилй тачриба доранд. Вале чалби онхо махдуд аст ва онхо дар сатхи тачрибавй дар якчанд нохияхо ё чамоатхо фаъолият мекунанд. Аз ин ру, барои вассънамони фаъолияти ташкилотхои чамънаятй ва такрият додани накши чомеаш шакраванд дар мубориза бар зидди сыт талабот зиёд аст."

Social support in the framework of the national TB control programme provided by the state in the pilot sites

- Dehmay one entrepreneur has been providing pilaf to all patients and staff of the regional TB hospital for the past 8 years, 6 days a week.
- Bobochon Gafurov 30 patients
- Asht 15 patients
- Spitamen 25 patients
- Konibodom 45 patients
- Panjikent 50 patients
- Dushanbe 150 patients
- Dangara 20 patients
- Also, for the first time, the government through the MoH&SP provided a 2-year grant of 20,000 USD for NGOs.

Thank you for your attention!

